

**ҚОНУНИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**ДАР БОРАИ БУЌЕТИ ДАВЛАТИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2017**

**Моддаи 1. Ҳаҷми умумии даромади Бучети давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон**

Ҳаҷми умумии Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузори ба маблағи 19568614 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- даромади Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозию ғайриандозӣ ва грантҳо 14704100 ҳазор сомонӣ, аз онҳо:

воридоти андозӣ	- 13202026 ҳазор сомонӣ;
воридоти ғайриандозӣ	- 1135674 ҳазор сомонӣ;
грантҳо барои дастгирии бучет аз ҳисоби ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ	- 366400 ҳазор сомонӣ;
- бучети лоихаҳои давлатии сармоягузори бо ҷалби захираҳои молиявӣ берунӣ	- 3492486 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
қарзҳо	- 1707527 ҳазор сомонӣ;
грантҳо	- 1784959 ҳазор сомонӣ;
- маблағҳои махсуси муассисаю ташкилотҳои бучетӣ	- 1372028 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 2. Ҳаҷми умумии хароҷоти Бучети давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон**

Ҳаҷми умумии хароҷоти Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 ба маблағи 19863163 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла барои маблағгузори:

- мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ	- 1116235 ҳазор сомонӣ;
- маориф	- 3581017 ҳазор сомонӣ;

- тандурустӣ	- 1440782 ҳазор сомонӣ;
- суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	- 3249339 ҳазор сомонӣ;
- чорабиниҳои фарҳангию оммавӣ	
ва солимгардонӣ	- 822111 ҳазор сомонӣ;
- хоҷагии манзилию коммуналӣ,	
ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал	- 702861 ҳазор сомонӣ;
- комплекси сӯзишворию энергетикӣ	- 3323512 ҳазор сомонӣ;
- соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	- 583400 ҳазор сомонӣ;
- саноат ва сохтмон	- 137098 ҳазор сомонӣ;
- нақлиёт ва коммуникатсия	- 1399626 ҳазор сомонӣ;
- дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва	
хизматрасонӣ	- 39627 ҳазор сомонӣ;
- харочоти дигар	- 1982525 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 3. Ҳаҷми умумии касри Бюҷети давлатӣ ва манбаҳои пӯшонидани он

1. Андозаи ниҳоии ҳаҷми умумии касри Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 ба андозаи 0,5 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 294549 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад.

2. Манбаи пӯшонидани касри бюджет ба таври зайл муайян карда шавад:

- даромад аз хусусигардонӣ ва истифодаи моликияти давлатӣ	- 25300 ҳазор сомонӣ;
- даромад аз фурӯши векселҳои хазинадорӣ	- 95000 ҳазор сомонӣ;
- иҷрои барзиёдии нақшаи даромади бюджетҳои маҳаллӣ	- 10321 ҳазор сомонӣ;
- аз ҳисоби фоизи депозитҳои бюджетии ҷумҳуриявӣ, қарзҳо (грантҳо) аз ташкилотҳои байналмилалӣ ва молиявӣ	- 163928 ҳазор сомонӣ.

3. Маблағгузори пардохти қарзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 1,9 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 1090276 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби харочоти ҷорӣ бюджетии ҷумҳуриявӣ 539310 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби бақияи маблағҳои озоди бюджетии ҷумҳуриявӣ ба 1 январи соли 2017 дар Бонки миллии Тоҷикистон, Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт, барориши векселҳои давлатӣ, ҷалби қарзҳои (грантҳои) ташкилотҳои байналмилалӣ ва молиявӣ ва

маблағҳои баргардонидашуда аз рӯи созишномаҳои зерқарзӣ 550966 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

4. Маблағгузориҳои хизматрасониҳои қарзи дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 221293 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби хароҷоти ҷорӣ бучети ҷумҳуриявӣ 122283 ҳазор сомонӣ, аз ҳисоби бақияи маблағҳои озоди бучети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2017, Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт 59010 ҳазор сомонӣ ва аз ҳисоби баргардонидани қарзҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Агроинвестбанк» ба суратҳисоби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 40000 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

Моддаи 4. Ҳаҷми умумии даромад ва хароҷоти бучети ҷумҳуриявӣ

Бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2017 аз рӯи даромад ба маблағи 8649887 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 8934115 ҳазор сомонӣ ва касри он ба маблағи 284228 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 5. Даромади бучети ҷумҳуриявӣ аз рӯи манбаъҳои даромад

Дар бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2017 воридоти даромад аз ҳисоби субъектҳои хоҷагидорӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ба маблағи умумии 8649887 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- андоз аз арзиши иловашуда	- 4560016 ҳазор сомонӣ;
- аксизҳо	- 378700 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз фурӯш	- 19439 ҳазор сомонӣ;
- андоз барои захираҳои табиӣ	- 135500 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз ғоида	- 225283 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз даромад	- 763930 ҳазор сомонӣ;
- бочҳои гумрукӣ	- 800796 ҳазор сомонӣ;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	- 347209 ҳазор сомонӣ;
- даромадҳои дигари ғайриандозӣ	- 1052614 ҳазор сомонӣ;
- грантҳои ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ	- 366400 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 6. Хароҷоти бучети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ

Хароҷоти бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2017 аз рӯи гурӯҳбандии вазифавӣ ба андозаҳои зерин тасдиқ карда шавад:

Маблағгузориҳои бахши ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ	- 739265 ҳазор сомонӣ,
---	------------------------

аз чумла:

- мақомоти иҷроия ва конунгузорӣ - 187629 ҳазор сомонӣ;
 - сиёсати молиявӣ ва андозию буҷетӣ - 108274 ҳазор сомонӣ;
 - фаъолияти сиёсати берунӣ - 241713 ҳазор сомонӣ;
 - мақомоти дигари давлатӣ - 201649 ҳазор сомонӣ.
- Маориф - 662978 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

- таҳсилоти умумӣ - 156824 ҳазор сомонӣ;
 - таҳсилоти касбӣ - 418687 ҳазор сомонӣ;
 - фаъолияти дигар дар соҳаи маориф - 87467 ҳазор сомонӣ.
- Тандурустӣ - 242417 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

- беморхонаҳо - 137390 ҳазор сомонӣ;
 - марказҳои саломатӣ - 4754 ҳазор сомонӣ;
 - ҳифзи саломатии аҳоли - 27269 ҳазор сомонӣ;
 - фаъолияти дигар дар соҳаи тандурустӣ - 73004 ҳазор сомонӣ.
- Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ - 477795 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

- суғуртаи иҷтимоӣ - 315325 ҳазор сомонӣ;
 - ҳифзи иҷтимоӣ - 43537 ҳазор сомонӣ;
 - фаъолияти дигар дар соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли - 188933 ҳазор сомонӣ.
- Фарҳанг ва варзиш - 285272 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

- чорабинӣ оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ - 4394 ҳазор сомонӣ;
- муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ - 60583 ҳазор сомонӣ;
- воситаҳои ахбори омма - 107411 ҳазор сомонӣ;
- фаъолияти дигар дар соҳаи фарҳанг ва варзишӣ - 112884 ҳазор сомонӣ.

Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ,

муҳити зист ва ҳоҷагии ҷангал

- 70095 ҳазор сомонӣ.
- Комплекси сӯзишворию энергетикӣ - 1776658 ҳазор сомонӣ.
- Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор - 168275 ҳазор сомонӣ,

аз чумла:

- барои рушди соҳаи ҷорводорӣ - 4200 ҳазор сомонӣ;
- барои рушди соҳаи растанипарварӣ - 3328 ҳазор сомонӣ;

- барои рушди муносибатҳои лизингӣ ва таъсису мукамал намудани марказҳои хизматрасонӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ	- 50000 ҳазор сомонӣ;
- хизматрасониҳои дигар дар соҳаи кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор	- 110747 ҳазор сомонӣ.
Саноат ва сохтмон	- 137790 ҳазор сомонӣ.
Нақлиёт ва коммуникатсия	- 212976 ҳазор сомонӣ.
Фаъолияти дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо	- 39058 ҳазор сомонӣ.
Хароҷоте, ки ба категорияҳои дигар дохил карда нашудаанд аз ҷумла:	- 2849873 ҳазор сомонӣ,
- амалиётҳо бо уҳдадорҳои қарзии давлатӣ	- 1033775 ҳазор сомонӣ;
аз онҳо:	
амалиётҳо бо уҳдадорҳои қарзии дохилии давлатӣ	- 122282 ҳазор сомонӣ;
амалиётҳо бо уҳдадорҳои қарзии берунии давлатӣ	- 911493 ҳазор сомонӣ;
- хароҷоти шаҳри Душанбе барои амалӣ намудани вазифаҳои пойтахт	- 11000 ҳазор сомонӣ;
- Фонди хароҷоти пешбинишудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 71689 ҳазор сомонӣ;
- хароҷоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёт гурӯҳбандӣ нашудааст	- 1816098 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 8. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ

Дар соли 2017 хароҷоти вазорату идораҳо, муассисаю ташкилотҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар ҳаҷми зерин муқаррар карда шаванд:

Хароҷот	- 8934115 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	
Пардохти музди меҳнат	- 1373603 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:	
- музди меҳнати кормандони асосӣ	- 1283308 ҳазор сомонӣ;
- музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонӣ	- 90295 ҳазор сомонӣ.

Маблагчудокуниҳои андозӣ	- 222291 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:	
- аз ҳисоби музди меҳнати кормандони асосӣ	- 192502 ҳазор сомонӣ;
- аз ҳисоби музди меҳнати кормандони ҳайати техникӣ ва хизматрасонӣ	- 22597 ҳазор сомонӣ;
- суғуртаи тиббӣ ва дигар суғуртаҳо	- 7192 ҳазор сомонӣ.
Хариди мол ва хизматрасониҳо	- 2153908 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:	
- пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ	- 80962 ҳазор сомонӣ;
- пардохти хизматрасонии алоқа	- 65595 ҳазор сомонӣ;
- дигар хариди мол ва хизматрасонӣ	- 2007351 ҳазор сомонӣ.
Хизматрасонии қарзҳои дохилӣ ва беруна	- 1033775 ҳазор сомонӣ,
аз онҳо:	
- пардохти фоизҳои қарзи дохилӣ	- 122282 ҳазор сомонӣ;
- пардохти қарзи берунии асосӣ	- 539310 ҳазор сомонӣ;
- пардохти фоизҳои қарзи берунии асосӣ	- 372183 ҳазор сомонӣ.
Харочоти пардохти кумакпулиҳо (субсидияҳо)	- 111385 ҳазор сомонӣ.
Харочот барои трансфертҳо	- 1061008 ҳазор сомонӣ.
Кумакпулиҳои иҷтимоӣ	- 126791 ҳазор сомонӣ.
Трансфертҳои дигар	- 310057 ҳазор сомонӣ.
Амалиётҳо бо дороиҳо, уҳдадорихо ва сармоягузорӣ	- 2541297 ҳазор сомонӣ,
аз ҷумла:	
- маблағгузориҳои асосии мутамаказ	- 2408131 ҳазор сомонӣ;
- хариди мошинҳо ва таҷҳизот	- 70304 ҳазор сомонӣ;
- дигар дороиҳои ғайримолиявӣ	- 53917 ҳазор сомонӣ;
- хариди дороиҳои молиявии дохилӣ	- 8945 ҳазор сомонӣ.

Моддаи 9. Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 ба маблағи 286754 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 10. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия) аз бучети ҷумҳуриявӣ ба бучети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шахру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии ҷудошаванда

1. Ҳаҷми мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ барои пардохти музди меҳнат ба маблағи 885624 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:

- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон - 175080 ҳазор сомонӣ;
- вилояти Хатлон - 525880 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Варзоб - 14530 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Рашт - 41406 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Лахш - 28707 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Нуробод - 26990 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Сангвор - 13338 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Тоҷикобод - 17735 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Файзобод - 24317 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Шаҳринав - 17641 ҳазор сомонӣ.

2. Ҳаҷми кумаки молиявии беподош (дотатсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои буҷетҳои маҳаллӣ барои пардохти хароҷоти ҷорӣ ба маблағи 3881 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:

- ноҳияи Сангвор - 3637 ҳазор сомонӣ;
- ноҳияи Тоҷикобод - 244 ҳазор сомонӣ.

3. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) ва кумаки молиявии беподош (дотатсия) ба фондҳои мақсадноки давлатӣ, ба буҷети вилоятии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи вилоятҳо ва ҷумҳурӣ аз рӯи иҷрои воқеии буҷети ҷумҳуриявӣ мустақиман аз буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад.

Моддаи 11. Маблағҳои нақди гардони ҳазинавии буҷети ҷумҳуриявӣ

Маблағҳои нақди гардони ҳазинавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба 1 январи соли 2017 ба маблағи 224970 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Моддаи 12. Ҳаҷми умумии даромад ва хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ

1. Дар соли 2017 ҳаҷми умумии буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи даромад бо дарназардошти мусоидати молиявӣ ва кумаки молиявии беподош (дотатсия), ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад, ба маблағи 5323518 ҳазор сомонӣ, хароҷот ба маблағи 5333839 ҳазор сомонӣ ва касри буҷет ба маблағи 10321 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла дар буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон – 1211 ҳазор сомонӣ, вилояти Хатлон – 7108 ҳазор сомонӣ, шаҳри Ҳисор – 524 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Варзоб – 176 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Рашт – 301 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Лахш – 189 ҳазор сомонӣ,

ноҳияи Нуробод – 173 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Сангвор – 104 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Тоҷикобод – 117 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Файзобод 208 ҳазор сомонӣ ва ноҳияи Шаҳринав 210 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

2. Касри бюджетҳои маҳаллӣ дар соли 2017 аз ҳисоби таъмини иҷрои барзиёдии даромад ва маблағҳои озод, ки ба ҳолати 1 январи соли 2017 ба вучуд омадааст, пӯшонида мешавад.

Моддаи 13. Таносуби воридоти андозӣ ва ғайриандозӣ ба бюджетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ

1. Дар соли 2017 ба буҷети ҷумҳуриявӣ даромади андозӣ ва ғайриандозии зерин ворид карда шавад:

- андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминии аввалия 100 фоиз;
- бочҳои гумрукӣ 100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда ва аксизи беруна 100 фоиз;
- дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва даромадҳои ғайриандозии умумидавлатӣ (инчунин мучозоти ҷаримавии онҳо), хирочи ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилӣ хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 100 фоиз;
- аз Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» - андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз ғоида, инчунин андозҳо барои захираҳои табиӣ (роялти барои об) аз неругоҳи барқи оби «Сангтӯда-1» 100 фоиз;
- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати алюминийи Тоҷик» ва Ҷамъияти саҳомии фаръии «Соҳтмони Асосӣ»-и ҶСК «Роғун»- андоз аз арзиши иловашуда 100 фоиз;
- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком» - андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз ғоида 100 фоиз;
- аз Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» - андоз аз ғоида 100 фоиз;
- аз марказҳои идораи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, намояндагӣҳои дипломатӣ, консулгарӣҳо ва шахсон ба онҳо баробаркардашуда - андоз аз даромад 100 фоиз;
- аз ширкатҳои алоқаи мобилӣ (ба истиснои ҶСК «Тоҷиктелеком») - андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз 100 фоиз;
- аз Бонки миллии Тоҷикистон - андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз даромад ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ 100 фоиз;
- пардохти бонуси обунавӣ яккаратаи истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ аз ҳисоби истихроҷи маъданҳои

фоиданок (ба ғайр аз канданиҳои фоиданоки маъмулӣ,
обҳои зеризаминӣ ва лойқаҳои табобатӣ) 100 фоиз.

2. Дар соли 2017 ҳиссаҷудокунии маблағ аз андоз ва даромадҳои умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мегардад, ба бучети ҷумҳуриявӣ ва бучетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносуби (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

- андоз аз арзиши иловашуда:

ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳрҳои Душанбе ва Роғун) - 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе - 50 фоиз ба бучети шаҳр ва 50 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Роғун - 60 фоиз ба бучети шаҳр ва 40 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- андоз аз фоида:

ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз шаҳрҳои Душанбе ва Роғун) - 100 фоиз;

аз шаҳри Душанбе - 79 фоиз ба бучети шаҳр ва 21 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Роғун - 100 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- андоз аз даромад:

ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат, Роғун ва ноҳияи Рудакӣ) - 100 фоиз;

аз вилояти Суғд - 58 фоиз ба бучети вилоят ва 42 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Душанбе - 30 фоиз ба бучети шаҳр ва 70 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Ваҳдат - 23 фоиз ба бучети шаҳр ва 77 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

аз шаҳри Роғун - 100 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

аз ноҳияи Рудакӣ - 87 фоиз ба бучети ноҳия ва 13 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

ба бучети ҷумҳуриявӣ (ғайр аз шаҳрҳои Ҳисор ва Турсунзода) - 100 фоиз;

аз шаҳри Ҳисор - 100 фоиз ба бучети шаҳр;

аз шаҳри Турсунзода - 100 фоиз ба бучети шаҳр;

- аксизҳо:

ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз;

- низомҳои махсуси андозбандӣ:

ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз;
- андозҳои маҳаллӣ, дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ ва воридоти дигари ғайриандозии маҳаллӣ:

ба буҷети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз.

Моддаи 14. Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа

1. Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа барои соли 2017 аз рӯи даромад ба маблағи 2657331 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла аз ҳисоби андози иҷтимоӣ ба маблағи 2592331 ҳазор сомонӣ ва мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ба маблағи 65000 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 2657331 ҳазор сомонӣ мувофиқи замимаи 2 тасдиқ карда шавад.

2. Мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ дар ҳолате, ки даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа талаботи воқеии пардохти нафақа ва кумакпулиҳоро қонеъ намегардонад, ҷудо карда мешавад.

3. Дар соли 2017 даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андози иҷтимоӣ, хароҷоти он барои пардохти нафақа ва кумакпулиҳои иҷтимоӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ҳаҷми мусоидати молиявӣ (субвенсия), ки ба вилоят ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷудо карда мешавад, мувофиқи замимаи 3 тасдиқ карда шавад.

4. Дар соли 2017 ҳиссачудокунии маблағ аз андози иҷтимоӣ, ки аз андозсупорандагони дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мешавад, барои пардохти нафақа ва кумакпулиҳои иҷтимоӣ аз рӯи таносуби (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

- аз Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати алюминийи Тоҷик» 100 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар шаҳри Душанбе 31 фоиз ба суратҳисоби Раёсати Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳр ва 69 фоиз ба Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар шаҳри Роғун 20 фоиз ба суратҳисоби шӯъбаи Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳр ва 80 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва дигар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 100 фоиз ба суратҳисоби раёсат ва шӯъбаҳои дахлдори Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Моддаи 15. Имтиёзҳои андозӣ барои корхонаю ташкилотҳои алоҳида дар соли 2017

1. Дар соли 2017 воридоти гандум (ба истисноии воридоти гандум барои истеҳсоли молҳои зераксизӣ) барои таҳвили он ба корхонаҳои коркарди гандум, инчунин фурӯши маҳсулоти аз гандум коркардшуда, андоз аз арзиши иловашуда ба меъёри 10 фоиз муқаррар карда шавад. Баҳисобгирии андоз аз арзиши иловашудае, ки ҳангоми хариди (воридоти) дигар молу маҳсулоти (қору хизматрасониҳои) барои таҳвили минбаъдаи гандум ва (ё) коркард ва фурӯши маҳсулоти аз гандуми коркардшуда истифодашаванда пардохта шудааст, наметавонад аз 10 фоиз зиёд бошад.

2. Дар соли 2017 воридоти техника ва нақлиётҳои махсуси коммуналию мусофиркашонӣ, қисмҳои эҳтиётии он, нақлиётҳои ёри таъҷилӣ ва автомобили сабукрави назоратӣ, ки номгӯй ва миқдори онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, харидорӣ онҳо аз ҳисоби бучети шаҳри Душанбе амалӣ мегардад, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

3. Воридоти мазути камсулфур барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи «Маркази барқу гармидихӣ»-и Душанбе, ки миқдори он аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда, аксизҳо ва боҷи гумрукӣ озод карда мешавад.

4. Дар соли 2017 иҷрои қор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба сохтмони меҳмонхонаи «Исмоили Сомонӣ», воқеъ дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе ва муассисаҳои таълимӣ барои 1200 ҷойи нишаст дар деҳаи Элоки деҳоти Қалъаи Дашти ноҳияи Файзобод, барои 640 ҷойи нишаст дар деҳаи Гулбуттаи ноҳияи Рӯдакӣ, барои 640 ҷойи нишаст дар деҳаи Чиртаки шаҳри Ваҳдат, барои 640 ҷойи нишаст дар мавзеи «Данғараи боло»-и ноҳияи Данғара, сохтмон ва таҷдиди 20 км роҳи автомобилгард дар ноҳияи Данғара, хизматрасонии машвартии Консорсиуми байналмилалӣ «COYENE ET BELLIER» аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз Ҷоида озод карда мешаванд. Воридоти мол аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ барои сохтмони иншоотҳои мазкур тибқи номгӯй ва дар ҳаҷми тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд.

5. Дар соли 2017 воридоти ангишт аз беруни ҷумҳурӣ ба миқдори 7200 тонна барои қонё гардонидани талаботи шахсони воқеию ҳуқуқии ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумрукӣ озод карда мешаванд.

6. Дар соли 2017 иҷрои қор ва хизматрасонии фармоишгар ва пудратчии асосӣ оид ба сохтмони Театри миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз пардохти андозҳо аз арзиши иловашуда, аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андоз аз ғоида озод карда мешаванд.

7. Дар соли 2017 ба маблағи қарзи андозҳои Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Сангтӯда-1», ки аз ҳисоби таҳвили қувваи барқ ба Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» ба вучуд омадааст, ғоизҳое, ки тибқи моддаи 73 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст, ҳисоб карда нашаванд.

9. Воридоти маснуоти заргарӣ то 30 июни соли 2017 аз андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва бочи гумрукӣ озод карда шуда, бар ивази онҳо пардохти махсусӣ гумрукӣ ба андозаи зерин муқаррар карда шавад:

- барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргарӣ аз метали тилло 18,0 сомонӣ;

- барои воридоти 1 (як) грамм маснуоти заргарӣ аз метали нуқра 3,06 сомонӣ.

Моддаи 16. Ҳиссагузори ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт аз ҳисоби иҷрои барзиёдии даромади бучетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ

Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2017 аз ҳисоби иҷрои барзиёдии қисми даромади бучетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо ва иҷрои барзиёдии қисми даромади бучети тасдиқшудаи ҷумҳуриявӣ 20 ғоизи маблағ ба Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт равона карда мешавад.

Моддаи 17. Муқаррарот оид ба ҷойгиркунии депозитҳои бучети ҷумҳуриявӣ ва бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар бонкҳо

Дар соли 2017 бо мақсади зиёд намудани даромади буҷет, маблағҳои озодаи буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, ки ба 1 январи соли 2017 ба вуҷуд омадаанд, бо фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун депозитҳо дар банкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати кӯтоҳмуддат дар давоми соли буҷетӣ ҷойгир карда шаванд. Тартиби ҷойгиркунии депозитҳо бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Моддаи 18. Моддаҳои ҳимояшавандаи Буҷети давлатӣ

1. Дар соли 2017 ба моддаҳои ҳимояшавандаи хароҷот музди меҳнат, маблағҷудокуниҳои андозӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ, идрорпулӣ, нафақа, кумакпулӣ, ҷубронпулӣ ва пардохти хизматрасониҳои коммуналӣ дохил карда шаванд.

2. Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз рӯи моддаҳои дахлдори хароҷот, дар ҳолати набудани қарз аз рӯи онҳо, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, сохторҳои маҳаллии он ва Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд бо тартиби муқарраргардида ба нақшаи тасдиқшудаи моддаҳои хароҷот тағйироти дахлдор ворид намоянд.

Моддаи 19. Воридот ба Буҷети давлатӣ аз ҳисоби маблағҳои махсуси муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ ва муқаррарот оид ба хароҷоти маблағҳои махсус

1. Маблағҳои махсуси вазоратҳо, идораҳо, муассисаю ташкилотҳои аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда дар даромаду хароҷоти муассисаю ташкилотҳои дахлдори буҷетӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳамзамон 35 фоизи маблағҳои махсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 фоизи маблағҳои махсуси Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, 5 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои томақтабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, 10 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, дастгоҳҳои марказӣ ва мақомоти Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 фоизи маблағҳои махсуси дигар муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ, ба истиснои маблағҳои грантӣ, сарпарастӣ ва

мақсадноки супоришӣ аз ҳисоби бучети давлатӣ, ҳар се моҳа ба бучети дахлдор ворид карда мешаванд.

2. Ба муассисаю ташкилотҳои бучетӣ истифодаи маблағҳои махсус (ба истиснои маблағҳои грантӣ ва сарпарастӣ) берун аз низоми хазинадорӣ манъ аст. Мавриди вайрон намудани низоми мазкур маблағҳои ошкоргардида пурра ба даромади бучети дахлдор ситонида мешаванд.

3. Дар сурати аз ҳаҷми маблағи дар Бучети давлатӣ тасдиқшуда кам ва ё зиёд ворид гардидани маблағҳои махсуси муассисаю ташкилотҳои бучетӣ, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба сметаи даромад ва хароҷоти онҳо ва ба қисми даромад ва хароҷоти Бучети давлатӣ тағйироти дахлдор ворид намояд.

4. Дар соли 2017:

– дар ҳолати иҷро нагардидани қисми даромади Бучети давлатӣ ва норасоии маблағҳои дар бучет пешбинигардида, маблағгузориҳои хароҷот, аз ҷумла пардохти музди меҳнат, хизматрасониҳо аз рӯи истифодабарии қувваи барқ, об ва дигар хизматрасониҳои коммуналии вазорату идораҳо ва муассисаю ташкилотҳои махсус доранд, аз ҳисоби ин маблағҳо амалӣ карда мешавад;

– 50 фоизи маблағҳои аз ҳисоби додани сертификат бадастovarдаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маблағҳои аз ҳисоби истифодабарии захираҳои рақамгузориҳои бадастovarдаи Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади бучети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад. Боқимонда 50 фоизи маблағ дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон монанда шуда, тибқи Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешавад;

– маблағҳои махсуси аз ҳисоби хизматрасониҳои консулии (ба истиснои пардохт барои додани шиносномаҳои хориҷии дорои ҳомили иттилоотии электронӣ) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгарии бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегарданд, баъди пардохт ба бучет мутобиқи қисми 1 ҳамин модда, дар сметаи ягонаи даромаду хароҷоти идораҳои махсус ба ҳисоб гирифта, барои маблағгузориҳои фаъолияти онҳо ва сохтмону таъмири биноҳои маъмурий равона карда мешавад;

– маблағҳои аз ҳисоби додани шиносномаҳои хориҷии дорои ҳомили иттилоотии электронӣ бадастovarдаи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 50 фоиз ба даромади бучети ҷумҳуриявӣ гузаронида

шуда, боқимондаи маблағҳо ба андозаи 50 фоиз дар ихтиёри Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мононда шуда, тартиби пешбинигардидаи қисми 1 ҳамин модда нисбат ба он татбиқ намегардад;

– дар ҳолати норасоии маблағҳои дар буҷет барои нигоҳдории намояндагиҳои дипломатӣ, консулгарӣҳо ва намояндагиҳои бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида, фарқияти он аз ҳисоби маблағҳои махсуси вазорату идораҳои дахлдор амалӣ карда мешаванд.

5. Бақияи маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳои махсуси дар суратҳисобҳои намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгарӣҳои бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба 1 январи соли 2017 ба вучуд омадааст, ба буҷети ҷумҳуриявӣ баргардонидани намешавад ва хусусияти мақсаднок дошта, барои маблағгузориҳои хароҷоти буҷети соли 2017 пешбинишуда равона карда мешавад.

Моддаи 20. Суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ

1. Дар соли 2017 воридот ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ ба андозаи 5 фоиз аз ҳисоби иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо, инчунин 10 фоизи маблағҳои махсуси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти шиносномадиҳию бақайдгирии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаю ташкилотҳои Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ, ба истиснои муассисаҳои томақтабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли муқаррар карда шавад. Ворид намудани маблағҳо ба суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо тартиби муқарраргардида тибқи дастурамали аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида амалӣ карда мешавад.

2. Хароҷоти маблағҳо аз суратҳисоби махсуси захираҳои иловагии молиявӣ барои маблағгузориҳои сохтмони иншооти муҳими давлатӣ бо

фармоишҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Моддаи 21. Имтиёзҳо барои хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти қудратӣ

1. Имтиёзи рафтуомад ба маҳалли гузаронидани рухсатӣ барои хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин имтиёз муқаррар шудааст, дар як сол як маротиба, дар доираи маблағҳои пешбинигардида, танҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохт карда мешавад.

3. Пардохти ҷубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати қазармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомоте, ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблағе, ки тибқи Қонуни мазкур барои фонди музди меҳнат дар сметаҳои ягонаи даромад ва хароҷоти вазорату идораҳои дахлдор тасдиқ шудааст, анҷом дода мешавад.

Моддаи 22. Муқаррарот оид ба ҳавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Аз 1 январи соли 2017 барои ҳавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 фоизи маблағҳои умумии пинҳонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андоз, фоиз ва ҷарима аз рӯи онҳо, ба истиснои андози иҷтимоӣ, ки дар ҷараёни фаъолияти назоратӣ ошкор гардидаанд, ба Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30 фоизи хироҷи гумрукӣ ба Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон раван карда мешаванд.

2. Маблағҳои зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид гардида, барои маблағгузорию тадбирҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода мешаванд ва тартиби дар моддаи 19 Қонуни мазкур пешбинигардида нисбат ба онҳо татбиқ намегардад.

Моддаи 23. Андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо

Аз 1 январи соли 2017 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷиҳати ҳисобкунии андоз, боч, дигар пардохтҳои ҳатмӣ, мучозоти ҷаримаӣ, пардохтҳои иҷтимоӣ, инчунин барои ҳисобкунии ин ё он бузургҳои арзиши ҳадди ниҳой (поёнӣ ё болоӣ), ки мутобиқи қонунгузори Қумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд, дар ҳаҷми 50 сомонӣ муқаррар карда шаванд.

Моддаи 24. Муқаррарот оид ба пардохти маблағ тибқи ҳалномаҳои суд ва ба буҷет ворид намудани ҷаримаҳо ва дигар пардохтҳои хангоми риоя накардани қонунгузори Қумҳурии Тоҷикистон

1. Муқаррар карда шаванд, ки ҳалномаҳои суд дар бораи рӯёнидани зарари моддию маънавӣ, ки аз тарафи кормандони мақомоти идоракунии давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ хангоми адои вазифаҳои хизматӣ расонида шудааст, аз ҳисоби маблағҳои сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти онҳо амалӣ карда мешаванд.

2. Муқаррар карда шаванд, ки маблағҳои аз ҳисоби татбиқи чораҳои маҷбуркунӣ барои риоя накардани қонунгузори Қумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла аз ҳисоби мусодираи молу мулк, ҷарима, пеня, ҷубронпулӣ воридшуда ва ҳамчунин ҷуброни зарари молиявӣ дар натиҷаи риоя накардани интизоми молиявӣ ба буҷети ҷумҳуриявӣ расондашуда, ба истиснои маблағҳои, ки аз вайронкунандагони қонунгузори замин ситонида мешаванд, ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешаванд.

Моддаи 25. Тасдиқи ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Қумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015

1. Ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Қумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015 аз рӯи даромад ба маблағи 16586484 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 16277408 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбат ба хароҷот ба маблағи 309076 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шаванд.

2. Хароҷоти воқеии Буҷети давлатии Қумҳурии Тоҷикистон дар соли 2015 барои пардохти уҳдадориҳои қарзии Қумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии берунӣ ба маблағи 779728 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шаванд.

Моддаи 26. Муқаррарот оид ба ворид намудани тағйирот ба Буҷети давлатӣ

1. Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидани қисми даромади Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба қисмҳои даромад ва хароҷоти Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисмҳои даромад ва хароҷоти бучети ҷумҳуриявӣ барои соли 2017 мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бе тағйир додани ҳаҷми касри бюджет тағйирот ворид намояд.

2. Бо сабаби тағйир ёфтани ҳаҷми истехсолот (кор ва хизматрасонӣ), андозаи нарх, меъёри андоз, заминаи андозбандӣ, инчунин тағйирёбии сохтори муассисаю ташкилотҳои бучетӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамудаи мақомоти давлатӣ бармеоянд, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисмҳои даромад ва хароҷоти бучетҳои дахлдор тағйирот ворид намуда, бо тартиби муқарраргардида дар байни бучети ҷумҳуриявӣ, бучети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ва бучетҳои маҳаллӣ ҳисобҳои байниҳамдигарӣ мегузаронад.

3. Мақомоти молия дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе чунин ҳисоби байниҳамдигариро метавонанд байни бучетҳои маҳаллии дахлдор амалӣ намоянд.

Моддаи 27. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2017 мавриди амал қарор дода шавад.

**Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Замимаи 2
ба моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
"Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017"
аз _____ соли 2016, № _____

Бюҷети Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017

(ҳазор сомонӣ)

Номгӯи даромад ва хароҷот	2017
Даромади умумӣ, аз ҷумла аз ҳисоби:	2 657 331
- андози иҷтимоии ташкилотҳои бюджетӣ	972 131
- андози иҷтимоии ташкилотҳои гайрибюджетӣ	1 620 200
- мусоидати молиявӣ (субвенсия) аз ҳисоби бюҷети ҷумҳуриявӣ	65 000
Хароҷот, аз ҷумла барои пардохти:	2 657 331
- нафақа	2 407 624
- кумакпулиҳо	154 809
- ба чорабиниҳои солимгардонии меҳнаткашон ва аъзои оилаи онҳо	8 444
- мусоидат ба шуғли аҳоли	16 320
- барои нигоҳдории Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа	31 218
- дигар хароҷот, аз онҳо:	38 916
барои дафтарчаҳои нафақавӣ	400
хизмати бонкӣ	18 516
баргардонидани қарз	20 000

Замимаи 3
ба моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
"Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017"
аз _____ соли 2016, № _____

Даромад ва харочоти бюҷети Агентии суғуртаи иҷтимоӣ
ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2017

(ҳазор сомонӣ)

Номгӯи вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо	Даромади бюҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа	Харочот барои пардохти нафақа, кумакпулиҳо ва харочотҳои дигари Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа	Мусоидати молиявие (субвенсия), ки ба раёсат ва шубъаҳои Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ҷудо карда мешаванд	Ҳиссаҷудокунии маблағ аз андози иҷтимоӣ аз андозсупорандагон дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа
Вилояти Мухтори Кӯхистони Бадахшон	75 623	119 278	43 655	-
Вилояти Хатлон	542 037	763 850	221 813	-
Вилояти Суғд	658 042	696 005	37 963	-
шаҳри Душанбе	949 575	296 685	-	652 890

шаҳри Ваҳдат	49 899	81 643	31 744	-
шаҳри Роғун	65 555	13 360	-	52 195
шаҳри Турсунзода	43 117	76 855	33 738	-
шаҳри Ҳисор	42 636	60 939	18 303	-
ноҳияи Варзоб	12 339	21 407	9 068	-
ноҳияи Рашт	17 179	24 456	7 277	-
ноҳияи Лахш	9 676	16 580	6 904	-
ноҳияи Нуробод	8 192	17 514	9 322	-
ноҳияи Рудакӣ	54 482	82 717	28 235	-
ноҳияи Сангвор	4 092	5 263	1 171	-
ноҳияи Тоҷикобод	5 077	8 442	3 365	-
ноҳияи Файзобод	12 602	21 036	8 434	-
ноҳияи Шаҳринав	15 353	27 865	12 512	-
Андозсупорандагони азим	26 855	-	-	26 855
Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа	65 000	323 436	-	-
Ҷамагӣ	2 657 331	2 657 331	473 504	731 940

